

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи илмии Мирзоев Эрач Музаффарович дар мавзуи «Вохидҳои фразеологии феълии ифодакунандай ҳаракат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) пешниҳод шудааст.

Нақши фразеологизмҳо дар ғанӣ гаштани таркиби луғавии ҳар як забон бағоят бузург аст. Яке аз вижагиҳои ВФ истифодаи фарохи он ҳам дар нутқи хаттӣ ва ҳам шифоҳӣ мебошад. Ҳадафи корбасти он дар адабиёти бадеӣ пуробуранг намудани забони асар аст. Пай бурдан мумкин аст, ки дар баробари воситаҳои тасвири бадеӣ ва тарзҳои баён ВФ дар иншои асарҳои бадеӣ ҷузъи асосии матни эҷодшуда ба ҳисоб рафта, барои ҳадафрас намудани асар ба хонанда нигаронида шудааст.

Ибораҳои рехта бештар дар фарҳангҳои асримиёнагӣ сабт ва шарҳ дода шудаанд. «ВФ дар ин луғатҳо бо истилоҳоти гуногун ном бурда шудаанд. Аз ҷумла истилоҳоти киноёт, истиорот, мураккабот, таркибот, истилоҳот, мусталеҳот барои ифодаи навъҳои гуногуни ВФ ба кор бурда шудаанд». Муҳаққиқони гузаштаи мо танҳо бо сабти бевоситай ВФ қаноат накарда, доир ба соҳт ва маънои ибораву ифодаҳои алоҳида, гунаву муродифоти онҳо ва шаклҳои гуногуни истеъмолашон низ маълумот додаанд. Аз ин лиҳоз, дар таҳқиқи масоили гуногуни фразеологияи тоҷик таҷрибаву корҳои онон аҳамияти бузурги илмиву амалӣ дорад.

Омӯзиши назарияи фразеология танҳо аз ибтидои садаи XX оғоз шуд. Чунон ки зикр гардида буд, забоншинос Ш. Баллӣ бори аввал назарияи онро пешниҳод намуда, чор навъи ибораҳоро муқаррар намуд: 1) ибораҳои озод (*les groupments libres*), ибораҳоё, ки устувор нестанд ва пас аз соҳта шудан аз ҳамдигар боз ҷудо мешаванд; 2) ибораҳои маъмулӣ (*les groupments usuelles*), яъне ибораҳое, ки нисбатан пайванди озод доранд; 3)

қаторҳои фразеологӣ (les series phraseologiques), яъне гурӯҳи калимаҳои ба ҳам омехташуда, ки як мағҳумро ифода мекунанд; 4) ягонаҳои фразеологӣ (les unites phraseologiques) ибораҳое, ки калимаҳои таркибиаш маъни худро қуллан аз даст дода, як мағҳуми воҳид ва тақсимнашавандаро ифода мекунанд.

Таъриф ва ворид намудани истилоҳи нав бо номи «фразеология» дар забоншиносии муосир аз тарафи олимони амрикоиву аврупой қабул нагардид.

Диссертатсияи номзадии Мирзоев Эраҷ Музafferовиҷ «Воҳидҳои фразеологии феълии ифодакунандай ҳаракат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» унвон дошта, аз муқаддима, се боб, 10 фасл ва хulosаву феҳристи адабиёт иборат аст.

Дар муқаддимаи диссертатсияи тибқи муқарарот сухан дар бораи мубранияти мавзуъ, дараҷаи омӯзиши кор, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, методи таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсияи аҳамияти назариявии таҳқиқот, моҳияти амалии таҳқиқот, асосҳои назариявӣ ва методологияи таҳқиқот, нуктаҳои муҳими диссертатсияи, коркард ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот ва сохтори диссертатсияи меравад.

Дар боби якуми диссертатсияи «Асосҳои назариявии омӯзиши воҳидҳои фразеологӣ» сухан аз боби масъалаҳои назариявии воҳидҳои фразеологӣ ва марҳилаҳои асосии рушди воҳидҳои фразеологии феълий меравад.

Боби дуюми диссертатсияи «Хусиятҳои сохториу грамматикии воҳидҳои фразеологии феълии ифодакунандай ҳаракат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» унвон дошта, дар он масъалаҳои сохториу дастурии ин анвои фразеология баррасӣ мешавад. Боби мазкур аз се фасл иборат буда, вижагиҳои сохториу грамматикии ин анвои истилоҳӣ мавриди таҳлилу баррасии амиқи илмӣ қарор мегирад.

Дар боби сеюм хусусиятҳои луғавию-маъноии воҳидҳои фразеологии ифодакунандаи ҳаракат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ таҳлилу баррасӣ қарор мегирад.

Аз фишурдаи диссертатсия бар меояд, ки ҳар як боб бо хулосаҳои мушаххаси муаллиф ба охир расидаанд ва ин аз он гувоҳи медиҳад, ки проблемаҳои дар диссертатсия матраҳгардида ҳалли худро пурра ёфтаанд. Дар хулосаи умумӣ бошад муҳакқиқ натиҷаҳои таҳқиқоти худро чамъбаст кардааст, ки аз аҳамияти назарраси назарӣ ва амалӣ холӣ нест.

Диссертатсия илмии Мирзоев Эраҷ Музafferovich дар асоси меъёрҳои нави илмӣ таҳия гардидааст. Тарзу усули иқтибос, таҳияи бобу фасл, хулоса ва феҳристи адабиёт тибқи талаботи стандартҳои муосири таҳияи корҳои илмию таҳқиқотӣ ба роҳ монда шудааст.

Дар баробари дастовардҳои муҳим фишурдаи диссертатсия аз камбудиву норасоиҳо низ холӣ нест:

1. Дар фишурдаи диссертатсия, вобаста ба имло, чигунагии корбурди алломатҳои китобат ва чоп, ҷо-ҷо ҳатоҳо низ ба ҷашм мерасанд, ки ислоҳи онҳо ҳусни корро бештар менамояд.

Дар маҷмуъ, камбудихои ишорашида ба аҳамияти таҳқиқоти анҷомдодашида таъсири манғӣ наҳоҳад расонд, зеро онҳо ислоҳпазиранд ва ба осонӣ баратарф ҳоҳанд шуд.

Фишурдаи диссертатсия бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ мазмуну мундариҷаи корро пурра инъикос мекунад ва мақолаҳои таълифнамудаи муаллиф низ ба талабот ҷавобгӯ аст.

Хулосаи муҳтасари кори диссертационӣ, ки бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар охири фишурдаи диссертатсия оварда шудаанд, тибқи талаботи ҷории Комиссияи олии атестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шуда, моҳияти илмии кори мазкурро ба таври фишурда инъикос менамояд.

Бинобар ин, кори таҳқиқии Мирзоев Эраҷ Музafferovich дар мавзуи «Воҳидҳои фразеологии феълии ифодакунандаи ҳаракат дар забонҳои

точикӣ ва англисӣ» ба талаботи бандҳои 31- 33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) сазовор мебошад.

Номзади илмҳои филология, и.в. дотсенти
кафедраи забон ва адабиёти тоҷики
Донишгоҳи давлатии Данғара

Қодиров Дилшод
Сайдаллоевич

Суроғ; 735320 Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Вилояти Ҳатлон, ноҳияи Данғара,
кӯчаи Марказӣ 25
Телефон: (+992) 931330777

Имзои н.и.ф., и.в. дотсент Д. С. Қодировро
тасдиқ менамоям:

Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои маҳсуси
Донишгоҳи давлатии Данғара

Тоирзода С.Т.

“7” 06 2024 с.

